

МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ РОҲБАРИ ИЛМИЙ

ба диссертатсияи Ахмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзуи «Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ» барои ҳимоя ба Шурои диссертатсионӣ 6D.KOA-049 - ШД дар назди ДТТ ба номи ак. М.Осими барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои хисоббарор, муҷтамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ)

Ному насаб, унвони илмӣ	Дараҷаи илмӣ, номгӯйи соҳаи илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсия ҳимоя шудааст	Номи муассиса, нишонӣ, нишони электронӣ, телефон, сомонаи расмӣ
Илолов Мамадшо, профессор	Доктори илмҳои физикаю математика, 01.01.02 – муодилаҳои дифференсиалий, системаҳои динамикий, идоракуни оптималий	Мудири шуъбаи амсиласозии риёзии протсесҳои динамикии Маркази рушди инновационии илм ва технологияҳои нави АМИТ, тел.: 919295570 e-mail: ilolov.mamadsho@gmail.com

Китобҳо

1. Илолов М. Задача Коши для некоторых классов абстрактных эволюционных уравнений / М.Илолов. – Душанбе: Дониш 2001, 175 с.
2. Илолов М. Нигоҳе ба қуллаҳои илми тоҷик / М.Илолов. – Душанбе: Эр-граф, 2013, 289 с.
3. Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш. Функцияҳои элементарӣ ва ҳосиятҳои онҳо / М.Илолов, Ҷ.Ш.Раҳматов. – Дониш, Душанбе, 2021, 223 с.

Мақолаҳо

1. Ilolov M., Kuchakshoev K., Rahmatov J.SH. Lyapunov function and stability of solutions of stochastic differential equations with fractional-like derivatives // Global and Stochastic Analysis Vol. 8 No. 2 (July-December, 2021), pp. 87-99.
2. Mamadsho Ilolov, Khakim Ahmedov, Ahmadsho M. Ilolov, Anvar S. Qodirov, Jamshed Sh. Rahmatov, Narimon Sh. Yusufbekov. Analytical relationship between the electrical parameters of the PV array and external factors based on the Lambert W- function. International Journal of Science and Research (IJSR).

Volume 9 Issue 12, December 2020. Paper ID: SR201211161232 DOI: 10.21275/SR201211161232. ISSN: 2319-7064 SJIF (2019): 7.583. pp. 986-991.


3. М.Илолов, С.Расули (Ира), Дж.Ш.Рахматов. Эволюционные уравнения дробного порядка с запаздыванием в банаховом пространстве. Известия АН РТ, 2020, №3(180), с. 7-21
4. Ilolov, M., Kuchakshoev, K.S., Rahmatov, J.S. Fractional stochastic evolution equations: Whitenoise model – Communications on Stochastic Analysis, 2020, 14(3-4), pp. 55-69
5. Илолов М., Гулджонов Д.Н., Раҳматов Дж.Ш. Функционально-дифференциальные включения типа Хейла с дробным порядком производной в банаховом пространстве. Чебышевский сборник, 2019, т. 20, вып. 4, с. 208–225.
6. Аҳмадӣ F.C., Илолов М., Раҳматов Ч.Ш., Мардонов С.Ҳ. Принципи максимуми Понтрягин дар масъалаи ҳифзи шабакаҳои компьютерӣ аз коди зарапвар. Паёми Политехники. Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия, 1(57) 2022, с. 7-12
7. Илолов М., Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ. Оид ба системаи идоракуни хаттии стохастикӣ ва татбиқи он дар низоми шабакаҳои компьютерӣ / Илолов М, Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Политехники. Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия. – 2021. – Т.54. № 2. С27-34.

Раиси шӯрои диссертационӣ,
д.и.и., профессор



Аҳророва А.Д.

Котиби илмии шӯрои диссертационӣ,
н.и.т., дотсент



Султонзода Ш.М.

Имзои Аҳророва А.Д.ва Султонзода Ш.М.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори Шуъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси
ДТТ ба номи академик М.С. Осими



Шарипова Д.А.



1. Mamedsho Ilolov, Khakim Ahmedov, Ahmadsho M. Ilolov, Anvar S. Godirov, Jamshed Sh. Rahmatov, Narimeg Sh. Yusupbekov. Analytical relationship between the electrical parameters of the PV array and external factors based on the Lambert W-function. International Journal of Science and Research (IJSR).